

Ба Шурои диссертационии 6D.KOA- 092
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертасияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 -Таърихи фалсафа. Душанбе, 2025. – 165 саҳ.

Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертасияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир”, ки барои тақриз пешниҳод шудааст, ба самти ихтисоси 09.00.03- Таърихи фалсафа пурра мувофиқат менамояд. Муҳтавои кори диссертационӣ ифодакунандай яке аз мавзӯҳои муҳими соҳаи таърихи фалсафа буда, тавассути методологияи фалсафӣ таҳқиқ гардидааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Масоили марбут ба худшиносӣ ва камолоти маънавии инсон барои ҳама давру замон муҳиммияти худро нигоҳ дошта, ҷавҳари таълимоти макотиб ва мутафаккирони соҳибмактабро ташкил дода, дар замони муосир низ аз мавзӯҳои актуалий ба ҳисоб меравад. Алалхусус, дар раванди ҷаҳонишавӣ, ки айни замон ҷаҳони муосирро фаро гирифтааст ва таъсири он бештар ба шуури насли наврас эҳсос мешавад, таҳқиқи масоили марбут ба худшиносию худогоҳӣ ва дар ин замина тақвият додани давлатдории миллӣ аҳамияти маҳсус касб менамояд. Диссертант ба маврид қайд менамояд, ки “Дар даврони муосир, ки бо сабаби ҷаҳонишавӣ ва ғарбикунонии тамаддуну фарҳангӣ ҷаҳонӣ ба давлатҳои миллӣ ва ҳалқу миллатҳои кӯчак ҳавфу ҳатари аз даст додани хувияти таъриҳӣ ва миллӣ таҳдид меқунад, масъалаи худшиносии шахсият ва худшиносии гурӯҳии миллӣ рӯз ба рӯз мубрам мегардад” (С. 3) .

Чониби дигари масъала он аст, ки масъалаи худшиносӣ, чӣ дар шакли инфиродӣ ва чӣ гурӯҳӣ ё миллӣ аз ҳарвақта дида барои ҷомеаи муоҷисӣ зарур мебошад, зоро бо таъсирпазирий аз рушди босуръати техникаву технология ва идоранаshawанда гардидаи воситаҳои иттилоотиу иртиботӣ раванди бегонашавии насли муосир, аз ҷумла тағиیر додани ҷинс, муҳим нашуморидани арзишҳои олитарини ахлоқӣ,

бетафовутй нисбати миллату шакли давлатдорй ва монанди инҳо мушоҳида мегардад, ки метавонад оқибати ҳузновар дошта бошад. Таъкиди диссертант дар мавриди он, ки “Ташаккул ва рушди давлатдории миллӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бадастории истиқтолияти давлатӣ идеологияи қаблии шуравиро иваз намуд, имрӯз ба яке аз руқнҳои асосии сиёсати давлатӣ табдил ёфта, тақозо мекунад, ки дар амалишавии чунин сиёсат тамоми шаҳрвандон ҳиссагузор бошанд. Давлати миллиро бошад, танҳо шахсе тақвият баҳшида метавонад, ки худшиносу худогоҳ, шаҳрванди воқеии давлати хеш буда, дигаронро низ ба ҳамин роҳ ҳидоят карда тавонад. Аз ин рӯ, шаҳрвандони мо бояд аз механизмҳои ташаккул ва рушди худшиносӣ оғоҳӣ дошта, на танҳо худшиносии шаҳрвандии худро ташаккул дода тавонанд, балки роҳҳои расидан ба худшиносиро дар гурухҳои иҷтимоӣ, дар кулли ҷомеа тавассути худшиносии миллӣ ҳамчун омили муттаҳидкунанда низ хуб дарк намоянд. Таҳлили фалсафӣ-таърихии ин масъала яке аз воситаҳои асосии ҷалби шаҳрвандон ба худшиносӣ дар маҷмуъ буда, амалан барои ташаккул ва рушди шаҳсияти онҳо хизмат карда метавонад. Бо ҳамин сабаб, мубрамияти ин масъала бо зарурати ташаккул ва рушди худшиносии миллии шаҳрвандони ҷумҳурии тозаистиколи Тоҷикистон низ таъкид мегардад” (с.3-4).

Масъалаи дигаре, ки муайянкунандаи муҳиммияти таҳқиқи мавзуи диссертатсияи тақризшавандаро тасдиқ менамояд он аст, ки масъалаи худшиносӣ ҷузъи таркибии масъалаи инсон буда, хусусияти сирф фалсафӣ дорад. Яъне, масъалаи мазкур бояд тариқи методологияи фалсафӣ ва умумимантиқӣ таҳлилу баррасӣ гардида, натиҷагирий карда шавад. Агар, фалсафаро дастоварди арзишманди маънавии инсон ва ҳадафи онро беҳбуд баҳшидани ҳаёти майшии худи инсон ва ҷомеа таъриф намоем, пас худшиносии инсон аз дараҷаи фард то дараҷаи миллат мавқеи марказиро ишғол менамояд. Аксари донишмандон масъалаи асосии ‘фалсафаро “муносибати субъект бо субъект” ва ё “донистани моҳияти инсон” маънидод кардаанд, ки мо низ бо онҳо мувоғиқ ҳастем. Ба хотири дарки моҳияти ҳастӣ, маънии зиндагӣ, таъмини саодат ва дар маҷмуъ ташкили ҷомеаи бонизом насли инсонӣ пайваста қӯшиш намудааст ва имрӯз низ ин раванд идома дорад. Ба ин маънӣ, инсон шакли ҳастиест, ки тамоми асрори олами вуҷудро дар худ таҷассум намуда, маънӣ мебахшад, мағҳум меофарад ва онро ба манфиати худ истифода менамояд.

Дар асоси андешаҳои баёнгардида мавзуи рисолаи номзадии Болтаева Мунира Негматовнаро дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ баҳогузорӣ намуда, асоснок ва мувоғиқ ба таҳқиқоти диссертатсионӣ донистан мумкин аст.

Қисмати дарацаи коркард ва ё омӯзиши мавзуи таҳқиқотиро диссертант дуруст коркард намудааст. Дар ин қисмат меъёрхои муқарраргардидаи таҳқиқот ва методологияи илмӣ риоя гардидаанд. Осори таҳқиқотӣ, сарчашмаҳо ва дигар маводи илмӣ бо риояи талаботи илмӣ истифода шудаанд. Равиши таҳқиқи унвонҷӯ дар қисмати муайян намудани дарацаи коркарди мавзуъ низ дуруст мебошад. Сарчашмаҳо, асарҳои таҳқиқотии олимони ватанию хориҷӣ, мақолаҳои илмӣ ва диссертасияҳо номбар гардида, арзиш ва нақши онҳо дар таҳқиқи ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи муосир нишон дода шудааст. Илова бар ин, диссертант ба таври возех масъалаи мавриди омӯзиши худро муайян намуда, ба таҳқиқ ниёз доштани онро исбот намуда, нишон додааст, ки он ҳанӯз ба дарацаи зарурӣ омӯхта нашудааст. Яъне, мақсади муҳаққиқ ва муҳимияти таҳқиқи он равшан эҳсос мегардад.

Объект, предмет, мақсад ва вазифаҳо, навгониҳо ва ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд бо ҳамдигар алоқаманд ва мувофиқ ба талаботҳои илмӣ мебошанд. Пайдарҳами мантиқӣ дар диссертасия эҳсос мешавад, ки аз қобилияти баланди фикронии диссертант гувоҳӣ медиҳад. Риояи принсипи мантиқият аз ҷониби муаллифи диссертасия боис гардидааст, ки масъалаи муайяннамудаи худро ба таври системавӣ мавриди коркард қарор диҳад ва натиҷаҳои мушаххаси илмӣ пешниҳод намояд.

Пойгоҳи методологии кори илмиро истифода аз усулҳои диалектиկӣ, синергетикӣ, муқоисавӣ ва методҳои дигари умуниқабулшудаи соҳавӣ ташкил менамояд. Истифодаи бамавриди усулҳои зикршуда системанокӣ ва равиши дурусти таҳқиқотро таъмин намуда, боиси баровардани хулосаҳои мантиқӣ ва ба ҳадафи гузоштаи худ расидани диссертант гардидаанд.

Дарацаи навгонии натиҷаҳо дар диссертасия ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навгонии илми диссертасия муҳтавои кори илмиро инъикос ва мазмуну моҳияти диссертасияро ифода менамоянд. Навгониҳои пешниҳодшуда бо ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд алоқаманд ва аз лиҳози илмӣ асоснок карда шудаанд. Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд мазмуни навгониҳои илмии пешниҳодшударо фаро гирифта, бо яқдигар тавъам мебошанд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертасияи Болтаева Мунира Негматовна аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда, ҳаҷми умумии диссертасия 165 саҳифаро ташкил медиҳад.

Ба талаботи таҳияи рисолаҳои илмӣ ҷавобғӯ мебошад. Ҳамаи қисматҳои диссертатсия ба ҳамдигар алоқаманд ва пурракунандай якдигар буда, чиҳати ноил гардидан ба ҳадафи гузошташуда нигаронида шудаанд.

Дар муқаддима аҳамияти мавзуи таҳқиқшаванд асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он арзёбӣ гардида, объекту мавзуи таҳқиқот, ҳадафу вазифаҳои он, асосҳои назарию методологӣ, навғониҳои илмӣ ва аҳамияти назарию амалий муайян карда шудаанд.

Боби якуми диссертатсия - «Асосҳои илмӣ-методологии таҳқиқи масъалаи худшиносӣ ҳамчун проблемаи фалсафӣ ва инъикоси ҷанбаҳои концептуалии он дар таърихи фалсафа аз даврони қадим то оғози асри XX» хусусияти методологӣ ва заминавӣ дошта, ба масъалаҳои ошкор намудани моҳияти фалсафии мағҳумҳои худшиносӣ ва худогоҳӣ, ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай ғарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX ва мақоми худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи навтарин баҳшида шудааст. Дар боби мазкур, диссертант асосҳои метологии таҳқиқи масъалаи асосии диссертатсия – масъалаи худшиносиро баррасӣ намуда, таърифи мушаххаси онро дар шакли “худшиносӣ ин фаъолияти бошуурона ва мақсадноки маърифатӣ аст, ки ҳангоми он субъектҳо дар бораи худ - образҳои “Ман” ва “Мо” ҳамчун объект донишҳояшонро ташаккул дода, онҳоро дар шуури фардию ҷамъиятӣ инъикос менамоянд ва худро таҳлилу баҳогузорӣ намуда, ин ё он қобилият, майл ва хислатҳои табиӣ, равонӣ ва иҷтимоии худро муайян месозанд, аз онҳо истифода бурда ва барои расидан ба ҳадаф ва мақсадҳои шахсию дастаҷамъонаи худ “Ман” ва “Мо”-и худро ташаккул ва пайваста рушд медиҳанд” пешниҳод намудааст, ки мо низ бо он розӣ ҳастем.

Дар параграфи дуюми боби аввали диссертатсия “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай ғарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX” таҳқиқ ва андешаҳои арзишманди мутафаккирони давраҳои гуногун доир ба он оварда шуда, тариқи усули муқоисавӣ баҳогузорӣ карда шудааст. Дар ин қисмат муаллифи диссертатсия кӯшиш намудааст, ки танҳо ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносиро таҳлил ва саҳми мутафаккирони давраҳои гуногуни таърихи фалсафаро дар рушди андешаи мазкур ошкор намояд. Ба андешаи мо, диссертант вазифаи гузоштаи худ - “Равшан соҳтани ҷанбаҳои асосии масъалаи худшиносӣ дар таълимоти намояндагони фалсафай ғарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX”-ро комилан иҷро намудааст.

Параграфи сеюми диссертатсияро “Мақоми худшиносій дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи навтарин” ташкил менамояд, ки он низ дар дараҷаи зарурӣ таҳлил ва таҳия гардидааст. Дар ин қисмат диссертант андешаҳои асотирӣ, анъанаҳои динӣ, мактабҳои динӣ-фалсафӣ ва фалсафии Шарқро, ки ба масъалаҳои муҳимтарини худшиносій дахл кардаанд таҳлил намуда, арзишмантарини онҳоро мушаххас ва баҳогузорӣ намудааст. Масъалаи гузошташуда гарчанде вәсеътар ҳам бошад, vale ба таври муҳтасар ва мушаххас аз ҷониби диссертант матраҳ гардидааст.

Боби дуюми диссертатсияи такризшаванд ба масъалаи “Чанбаҳои концептуалӣ, назариявӣ ва амалии масъалаи худшиносій дар фалсафай даврони муосир (ибтидои аспи XX то имрӯз)” баҳшида шуда, диссертант онро дар доираи се параграф: унсурҳои асосии худшиносій дар таълимоти файласуфони муосир, коркарди чанбаҳои фалсафии худшиносій ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шаҳс дар фалсафаи даврони муосир ва файласуфони муосир оид ба нақши худшиносій дар рушди ҷомеа таҳлилу баррасӣ кардааст. Тарзи масъалагузории муаллифи диссертатсия дар қисмати мазкур мувофиқи матлаб буда, нахуст назару андешаи файласуфону донишмандони муосири ғарбӣ доир ба унсурҳои асосии масъалаи худшиносій таҳлил гардида, сипас тавассути усули муқоисавию таҳлилӣ ва арзишӣ баҳогузорӣ карда мешавад. Сипас, тавассути усули гузариш ба параграфи дигари кори илмӣ, ки мукаммалкунандай параграфи якум аст, гузашта, чанбаҳои фалсафии худшиносій ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шаҳс дар фалсафаи даврони муосир таҳлилу баррасӣ карда мешавад. Чунин тарзи таҳқиқ боиси он гардидааст, ки кори илмӣ пурра хусусияти мантиқӣ ва системавӣ пайдо намуда, арзиши баланди назариявӣ қасб намояд.

Дар параграфи сеюми боби дуюми диссертатсия назару андешаҳои файласуфони муосир оид ба нақши худшиносій дар рушди ҷомеа коркард карда шудааст. Арзиши илмии параграфи мазкур дар он аст, ки ҳусну қубҳи таълимоти файласуфони муосир доир ба нақши худшиносій дар ташакқулёбии ҷомеа нишон дода шуда, то қадом андоза ба талаботи муосир ҷавобгӯ будани онҳо таъкид карда мешавад.

Хулосаҳои пешниҳоднамуда ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои бадастомада ба мавзуи кори диссертатсионӣ алоқаманд буда, мазмуну муҳтавои диссертатсияро ифода менамоянд. Хулоса аз 7 банд иборат буда, ҳар як банди хулоса ва тавсияҳо ба вазифаҳои гузошташудаи диссертант тавъям буда, бо навғониҳои кор ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд пайванд мебошанд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовнаро дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 -Таърихи фалсафа пешниҳод шудааст, мусбат ва дорои арзиши илмию амалӣ баҳогузорӣ кардан мумкин аст. Ҳама қисматҳои диссертатсия мувофиқ ба талаботҳои муқарраргардида таҳия шудаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии диссертатсия. Диссертатсияи пешниҳодшуда маводи зиёди илмиро фаро гирифта, метавонад дар коркарди минбаъдаи мавзуъ, маводи таълимӣ ва гузаронидани корҳои тарбиявӣ истифода шавад.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Муаллиф 6 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз онҳо 3 мақола дар нашрияҳои илмии тақризшаванд, ки Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтааст, чоп шудаанд.

Диссертатсия тибқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Дар баробари ҳусусияти мусбат доштани кори диссертационии Болтаева М.Н. дар он баъзе камбудиҳо низ ба ҷашм мерасад. Аз ҷумла:

1. Дар параграфи сеюми боби якуми диссертатсия масъалаҳои муҳимтарини худшиносӣ, аниқтараш ҷанбаҳои концептуалий ё назарияҳои мушаххас доир ба ин масъала дар анъанаҳои динӣ-фалсафии Шарқ баррасӣ гардидаанд, вале унвони ин параграф умумӣ гузошта шудааст, ки масъаларо хеле васеъ мегардонад. Ба андешаи мо, агар ҳамин мушаххасоти диссертатсия, ба мисли “ҷанбаҳои концептуалий” ва ё “назарияҳои мушаххас” дар унвони параграфи зикршуда гузошта мешуд, хубтар буд;
2. Дар диссертатсия шаклҳои асосии худшиносӣ – фардӣ ва гурӯҳӣ бисёр хуб таҳлил гардида, бо далелҳои муътамад асоснок карда шудаанд, вале нақши худшиносии фардӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ ба таври ошкоро нишон дода нашудааст;
3. Дар рӯйхати адабиёт асарҳои таҳқиқотии олимони ватанӣ камтар оварда шудааст;
4. Иштибоҳоти имлой, техникӣ ва мантиқӣ низ мушоҳида мегардад.


Эродҳо ва камбудиҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳаммияти назарию амалии диссертатсияи мазкурро коста намекунад ва ба муҳтавои кор таъсири манфии зиёд намерасонад.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир” аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, кори мустақилона анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа мебошад.

Муқарризи расмӣ:

номзади илмҳои фалсафа, дотсенти
кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С.Айнӣ

9 08 соли 2025



Бердиев Ш. П.

Суроға: 734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, к. Ф.Шаҳбов, ҳ. 105.

Тел.: (+992) 93-500-85-47

E-mail: shokhnazar@mail.ru

Имзои Бердиев Ш.П. - ро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати Кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДДОТ ба номи С.Айнӣ



А. Мустафозода

Суроға: 734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121.

Тел.: (+992) 224-13-83

E-mail: info@tgpu.tj.

9 08 соли 2025